

**ҚОНУНИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ДАР БОРАИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2018  
070.020.010**

**Моддаи 1. Ҳаҷми умумии даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон**

Ҳаҷми умумии Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои даромад ба маблағи 20643086 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 15812700 ҳазор сомонӣ, аз онҳо:

воридоти андозӣ	- 14383919 ҳазор сомонӣ;
воридоти ғайриандозӣ	- 1023781 ҳазор сомонӣ;
грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ	- 405000 ҳазор сомонӣ;
- буҷети лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои молиявии берунӣ	- 3274477 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
қарзҳо	- 1764612 ҳазор сомонӣ;
грантҳо	- 1509865 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ	- 1555909 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 2. Ҳаҷми умумии хароҷоти Бучети давлатии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон**

Ҳаҷми умумии хароҷоти Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ба маблағи 20977420 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузории:

- мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	- 1135829 ҳазор сомонӣ;
---	-------------------------

- маориф	- 3902564 ҳазор сомонӣ;
- тандурустӣ	- 1557543 ҳазор сомонӣ;
- суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	- 3358310 ҳазор сомонӣ;
- фарҳанг ва варзиш	- 709329 ҳазор сомонӣ;
- хоҷагии манзилию коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал	- 856712 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ	- 3482836 ҳазор сомонӣ;
- соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	- 676081 ҳазор сомонӣ;
- саноат ва сохтмон	- 135216 ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия	- 1462898 ҳазор сомонӣ;
- дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва хизматрасонӣ	- 42746 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти дигар	- 1967499 ҳазор сомонӣ.

### **Моддаи 3. Ҳаҷми умумии касри Бюҷети давлатӣ ва манбаҳои пӯшонидани он**

1. Андозаи ниҳоии ҳаҷми умумии касри Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 334333 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад.

2. Манбаи пӯшонидани касри бюджет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти давлатӣ	- 26000 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз фурӯши векселҳои ҳазинадорӣ	- 95000 ҳазор сомонӣ;
- иҷрои барзиёдии нақшаи даромади бюҷетҳои маҳаллӣ	- 10152 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби қарзҳо (грантҳо) аз ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ	- 203181 ҳазор сомонӣ.

3. Маблағгузори пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,6 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 1057838 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти ҷорӣ бюджетҳои ҷумҳуриявӣ 538680 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби барориши векселҳои давлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ, маблағҳои баргардонидашуда аз рӯи созишномаҳои зерқарзӣ, бақияи маблағҳои озоди бюджетҳои ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2018 дар Бонки миллии Тоҷикистон ва

Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 519159 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

4. Маблағгузориҳои хизматрасониҳои қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 384587 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти ҷорӣ буҷети ҷумҳуриявӣ 179577 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии қушодаи «Агроинвестбанк» ба суратҳисоби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 40000 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби бақияи маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2018 ва Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 165010 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

#### **Моддаи 4. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ**

Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 9172802 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 9496983 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 324181 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

#### **Моддаи 5. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи манбаъҳои даромад**

Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 воридоти даромад аз ҳисоби субъектҳои хоҷагидорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 9172802 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- андоз аз арзиши иловашуда	- 5258605 ҳазор сомонӣ;
- аксизҳо	- 403492 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз фурӯш	- 19600 ҳазор сомонӣ;
- андоз барои захираҳои табиӣ	- 193827 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз ғоида	- 293637 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз даромад	- 811524 ҳазор сомонӣ;
- бочҳои гумрукӣ	- 842789 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ	- 944328 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ	- 405000 ҳазор сомонӣ.

#### **Моддаи 6. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гуруҳбандии вазифавӣ**

Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 аз рӯи гуруҳбандии вазифавӣ дар ҳаҷми зерин тасдиқ карда шавад:

Маблағузори бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии аз ҷумла:	- 735113 ҳазор сомонӣ,
- мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ	- 172743 ҳазор сомонӣ;
- сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ	- 107832 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти сиёсати берунӣ	- 240175 ҳазор сомонӣ;
- мақомоти дигари давлатӣ	- 214363 ҳазор сомонӣ.
Маориф аз ҷумла:	- 745308 ҳазор сомонӣ,
- таҳсилоти умумӣ	- 184242 ҳазор сомонӣ;
- таҳсилоти касбӣ	- 399490 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи маориф	- 161576 ҳазор сомонӣ.
Тандурустӣ аз ҷумла:	- 282130 ҳазор сомонӣ,
- беморхонаҳо	- 166244 ҳазор сомонӣ;
- марказҳои саломатӣ	- 4979 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи саломатии аҳоли	- 32341 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ	- 78566 ҳазор сомонӣ.
Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷумла:	- 507591 ҳазор сомонӣ,
- суғуртаи иҷтимоӣ	- 337066 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоӣ	- 50984 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	- 119541 ҳазор сомонӣ.
Фарҳанг ва варзиш аз ҷумла:	- 346898 ҳазор сомонӣ,
- чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ	
ва варзиш	- 4394 ҳазор сомонӣ;
- муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ	- 70624 ҳазор сомонӣ;
- воситаҳои ахбори омма	- 112607 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг	
ва варзиш	- 159273 ҳазор сомонӣ.
Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангал	- 73935 ҳазор сомонӣ.
Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	- 2076485 ҳазор сомонӣ.

Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор аз ҷумла:	- 160037 ҳазор сомонӣ,
- барои рушди соҳаи чорводорӣ	- 4000 ҳазор сомонӣ;
- барои рушди соҳаи растанипарварӣ	- 4300 ҳазор сомонӣ;
- барои рушди муносибатҳои лизингӣ ва таъсису мукамал намудани марказҳои хизматрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ	- 30000 ҳазор сомонӣ.
Саноат ва сохтмон	- 135923 ҳазор сомонӣ.
Нақлиёт ва коммуникатсия	- 172764 ҳазор сомонӣ.
Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо	- 41748 ҳазор сомонӣ.
Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд аз ҷумла:	- 2767746 ҳазор сомонӣ,
- амалиётҳо бо уҳдадорҳои қарзии давлатӣ	- 1092823 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
амалиётҳо бо уҳдадорҳои қарзии дохилии давлатӣ	- 179577 ҳазор сомонӣ;
амалиётҳо бо уҳдадорҳои қарзии берунии давлатӣ	- 913246 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани вазифаҳои пойтахт	- 25000 ҳазор сомонӣ;
- Фонди хароҷоти пешбиниашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 77038 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гурӯҳбандӣ нашудааст	- 1572885 ҳазор сомонӣ.

## **Моддаи 7. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии идоравӣ ва барномавӣ**

1. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ дар соли 2018 аз рӯи гурӯҳбандии барномавӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, нақлиёт ва коммуникатсия тибқи замимаи 2 муқаррар карда шавад.

## **Моддаи 8. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ**

Дар соли 2018 харочоти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин муқаррар карда шавад:

Харочот	- 9496983 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
Пардохти музди меҳнат	- 1541730 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- музди меҳнати кормандони асосӣ	- 1471163 ҳазор сомонӣ;
- музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ	- 70567 ҳазор сомонӣ.
Маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ	- 204614 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- аз ҳисоби музди меҳнати кормандони асосӣ	- 179645 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ	- 17661 ҳазор сомонӣ;
- суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо	- 7308 ҳазор сомонӣ.
Хариди мол ва хизматрасониҳо	- 2147369 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ	- 145526 ҳазор сомонӣ;
- пардохти хизматрасонии алоқа	- 72621 ҳазор сомонӣ;
- дигар хариди мол ва хизматрасонӣ	- 1929222 ҳазор сомонӣ.
Хизматрасонии қарзҳои дохилӣ ва беруна	- 1092823 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- пардохти ғоизҳои қарзи дохилӣ	- 179577 ҳазор сомонӣ;
- пардохти қарзи берунӣ асосӣ	- 538680 ҳазор сомонӣ;
- пардохти ғоизҳои қарзи берунӣ асосӣ	- 374566 ҳазор сомонӣ.
Харочоти пардохти кумакпулиҳо (субсидияҳо)	- 87679 ҳазор сомонӣ.
Харочот барои трансфертҳо	- 1014933 ҳазор сомонӣ.
Кумакпулиҳои иҷтимоӣ	- 175694 ҳазор сомонӣ.
Трансфертҳои дигар	- 295068 ҳазор сомонӣ.
Амалиётҳо бо дороиҳо, уҳдадорӣҳо ва сармоягузорӣ	- 2937073 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	

- маблағгузориҳои асосии муттамарказ - 2808771 ҳазор сомонӣ;
- хариди мошинҳо ва таҷҳизот - 65315 ҳазор сомонӣ;
- дигар дороиҳои ғайримолиявӣ - 4328 ҳазор сомонӣ;
- хариди дороиҳои молиявии дохилӣ - 58659 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон -  
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат**

Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат барои соли 2018 ба маблағи 308154 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 10. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии  
беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти  
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру  
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷудошаванда**

1. Ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои фонди музди меҳнат ба маблағи 820797 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон - 174057 ҳазор сомонӣ;
- вилояти Хатлон - 461007 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Варзоб - 12307 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Рашт - 41498 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Лахш - 28886 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Нуробод - 26983 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Сангвор - 14185 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод - 18559 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Файзобод - 26296 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Шаҳринав - 17019 ҳазор сомонӣ.

2. Ҳаҷми кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои маҳаллӣ барои пардохти хароҷоти ҷорӣ ба маблағи 4239 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- ноҳияи Сангвор - 3785 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод - 454 ҳазор сомонӣ.

3. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) ба фондҳои мақсадноки давлатӣ, ба буҷети вилоятии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи

вилоятҳо ва ҷумҳурӣ аз рӯи иҷрои воқеии буҷети ҷумҳуриявӣ мустақиман аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад.

### **Моддаи 11. Маблағҳои нақди гардони ҳазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ**

Маблағҳои нақди гардони ҳазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2018 ба маблағи 239313 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

### **Моддаи 12. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ**

1. Дар соли 2018 ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти мусоидати молиявӣ ва кумаки молиявии беподош (дотатсия), ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 5782934 ҳазор сомонӣ, хароҷот ба маблағи 5793086 ҳазор сомонӣ ва касри буҷет ба маблағи 10152 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла дар буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – 1254 ҳазор сомонӣ, вилояти Хатлон – 7367 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб – 180 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Рашт – 311 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Лахш – 193 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Нуробод – 176 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Сангвор – 111 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод – 123 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод 220 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Шаҳринав 217 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

2. Касри буҷетҳои маҳаллӣ дар соли 2018 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблағҳои озода, ки ба ҳолати 1 январи соли 2018 ба вучуд омадааст, пӯшонида мешавад.

### **Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ ба буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ**

1. Дар соли 2018 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромади андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шавад:

- андоз аз фурӯши алюминии аввалия 100 фоиз;
- бочҳои гумрукӣ 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксизи беруна 100 фоиз;
- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин мучозоти ҷаримаҳои онҳо), хирочи ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 100 фоиз;
- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз ғоида, инчунин андозҳо барои захираҳои табиӣ (роялти



барои об)	100 фоиз;
- аз неругоҳи барқи обии «Сангтӯда-1» андозҳо барои захираҳои табиӣ (роялти барои об)	100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминийи Точик» - андоз аз арзиши иловашуда	100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Точиктелеком» - андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз фоида	100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» - андоз аз фоида	100 фоиз;
- аз марказҳои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, намояндагӣҳои дипломатӣ, консулгарӣҳо ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда - андоз аз даромади шахсони воқеӣ	100 фоиз;
- аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ (ба истиснои ҶСК «Точиктелеком») - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз	100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромади шахсони воқеӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ	100 фоиз;
- пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабаранда- гони сарватҳои зеризаминӣ аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои фоиданок (ба ғайр аз канданиҳои фоиданоки маъмулӣ, обҳои зеризаминӣ ва лойқаҳои табобатӣ)	100 фоиз;
2. Дар соли 2018 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромадҳои умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:	
- андоз аз арзиши иловашуда:	
ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд ва шаҳрҳои Душанбе, Роғун, Турсунзода ва Ҳисор) - 100 фоиз;	
аз вилояти Суғд - 60 фоиз ба буҷети вилоят ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;	
аз шаҳри Душанбе - 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;	
аз шаҳри Роғун - 25 фоиз ба буҷети шаҳр ва 75 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;	
аз шаҳри Турсунзода - 81 фоиз ба буҷети шаҳр ва 19 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;	

аз шаҳри шаҳри Ҳисор - 89 фоиз ба бучети шаҳр ва 11 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз фоида:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Роғун) - 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе - 81 фоиз ба бучети шаҳр ва 19 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Ваҳдат - 42 фоиз ба бучети шаҳр ва 58 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Роғун - 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ.

- андоз аз даромад:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Роғун) - 100 фоиз;

аз вилояти Суғд - 58 фоиз ба бучети вилоят ва 42 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Душанбе - 30 фоиз ба бучети шаҳр ва 70 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Ваҳдат - 30 фоиз ба бучети шаҳр ва 70 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Роғун - 50 фоиз ба бучети шаҳр ва 50 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аксизҳо:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;

- низомҳои махсуси андозбандӣ:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;

- андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз.

3. Воридоти андозҳои танзимшавандае, ки ҳиссаи он ба даромади бучети ҷумҳуриявӣ пешбини шудааст, сараввал ба бучети ҷумҳуриявӣ дохил гардида, ҳиссаи бучетҳои маҳаллӣ саривақт гузаронида мешаванд.

4. Воридоти андозҳои танзимшавандае, ки ба бучети ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшаи умумии тасдиқгардида барзиёд дохил шудааст, ба бучети шаҳри Душанбе гузаронида мешавад.

#### **Моддаи 14. Бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа**

1. Бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 2730823 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби андози иҷтимоӣ ба маблағи 2665823 ҳазор сомонӣ ва мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ба маблағи 65000 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2730823 ҳазор сомонӣ мувофиқи замимаи 3 тасдиқ карда шавад.

2. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ дар ҳолате ҷудо карда мешавад, ки агар даромади бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа талаботи воқеии пардохти нафақа ва кумакпулиҳоро қонеъ карда натавонад.

3. Дар соли 2018 даромади бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ, хароҷоти он барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки ба вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷудо карда мешавад, мувофиқи замимаи 4 тасдиқ карда шавад.

4. Дар соли 2018 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андози иҷтимоӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешавад, барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминийи Тоҷик» 100 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Душанбе 33 фоиз ба суратҳисоби Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 67 фоиз ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Роғун 22 фоиз ба суратҳисоби шӯбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 78 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шӯбаҳои дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

#### **Моддаи 15. Имтиёзҳои андозӣ барои корхонаю ташкилотҳои алоҳида дар соли 2018**

1. Андоз аз арзиши иловашуда дар соли 2018 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истехсоли молҳои зераксизӣ), тахвили он ба корхонаҳои коркарди гандум, инчунин фурӯши маҳсулоти аз гандум коркардшуда ба меъёри 10 фоиз муқаррар карда шавад. Баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашудае, ки хангоми хариди (воридоти) дигар молу маҳсулоти (қору хизматрасониҳои) барои тахвили минбаъдаи гандум ва (ё) коркард ва фурӯши маҳсулоти аз гандуми коркардшуда истифодашаванда пардохта шудааст, наметавонад аз 10 фоиз зиёд бошад.

2. Дар соли 2018 воридоти нақлиётҳои коммуналию мусофиркашонии ҷамъиятӣ, ёрии таъҷили ва автомобилҳои сабукрави назоратӣ, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҳисоби бучети шаҳри Душанбе харидорӣ мешаванд ва барои пурра намудани парки нақлиёти мусофиркашонӣ ва беҳтар гардонидани таъминоти соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе равона мегарданд, ҳамчунин воридоти гази табиӣ ва қувваи барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

3. Дар соли 2018 фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатӣ “Оид ба истехсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе” аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад”

4. Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи «Маркази барқу гармидиҳӣ»-и Душанбе, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад.

5. Дар соли 2018 иҷрои қор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе ва муассисаҳои таълимӣ барои 1200 ҷойи нишаст дар деҳаи Элоки деҳоти Қалъаи Дашти ноҳияи Файзобод, барои 1200 ҷойи нишаст дар маҳаллаи Чордаи шаҳри Ваҳдат, сохтмон ва таҷдиди 20 км роҳи автомобилгард дар ноҳияи Данғара, хизматрасонии машваратии Консортиуми байналмилалӣ «COYENE ET BELLIER» ва сохтмони ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳар кадом барои 1500 ҷойи нишаст дар шаҳри Душанбе аз ҷониби ширкати Хитой “Синзиянбенсин” аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз ғоида озод карда мешаванд. Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншоотҳои мазкур тибқи номгӯй ва дар ҳаҷми

тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

6. Дар соли 2018 воридоти ангишт аз беруни ҷумҳурӣ ба миқдори 7200 тонна барои қонёъ гардонидани талаботи шахсони воқеию ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

7. Дар соли 2018 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосӣ оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз андозҳо аз арзиши иловашуда ва андоз аз ғоида озод карда мешаванд.

8. Дар соли 2018 ба маблағи қарзи андозҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Сангтӯда-1», ки аз ҳисоби таҳвили қувваи барқ ба Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» ба вучуд омадааст, ғоизҳое, ки тибқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, ҳисоб карда нашаванд.

10. Воридоти маснуоти заргарӣ то 30 июни соли 2018 аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва бочи гумрукӣ озод карда шуда, бар ивази онҳо пардохти махсуси гумрукӣ ба андозаи зерин муқаррар карда шавад:

- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали тилло 18,0 сомонӣ;

- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали нукра 3,06 сомонӣ.

11. Дар соли 2018 воридоти ҳамаи намудҳои чорвои зотӣ (таъиноти гуштӣ, шири ва пашмӣ), тухмии элита ва репродуксионии навъҳои зироатҳои кишоварзӣ “дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи зот ва сифати тухмӣ” аз хориҷи кишвар бо мақсади парвариш ва истеҳсоли маҳсулот инчунин, тухмии кирмак барои пиллапарварӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда шаванд.

12. Дар соли 2018 барои воридоти автомашинаҳои нави (аз санаи барориш 1 (як) сол нагузашта, масофаи тайнамудаашон то 10 (дах) ҳазор километр бошад) мавқеи молии 8702, 8703, 8704 ва 8705 пардохтҳои гумрукӣ ба андозаи 50 ғоиз аз меъёрҳои амалкунанда муқаррар карда шавад.

**Моддаи 16. Ҳиссагузори ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт аз ҳисоби иҷрои барзиёдии даромади бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ**

Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2018 аз ҳисоби иҷрои барзиёди қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо ва иҷрои барзиёди қисми даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ 20 фоизи маблағ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт равона карда мешавад.

**Моддаи 17. Муқаррарот оид ба ҷойгиркунии депозитҳои буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар банкҳо**

Дар соли 2018 бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет, маблағҳои озодаи буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ки ба 1 январи соли 2018 ба вучуд омадаанд, бо фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун депозит дар банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати кӯтоҳмуддат дар давоми соли буҷетӣ ҷойгир карда мешаванд.

**Моддаи 18. Моддаҳои Ҳимояшавандаи Буҷети давлатӣ**

1. Дар соли 2018 ба моддаҳои Ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, идрорпулӣ, нафақа, кумакпулӣ, ҷубронпулӣ ва пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ дохил карда шаванд.

2. Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои дахлдори хароҷот, дар ҳолати набудани қарз аз рӯи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои маҳаллии он ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо тартиби муқарраргардида ба нақшаи тасдиқшудаи моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намоянд.

**Моддаи 19. Воридот ба Буҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ ва муқаррарот оид ба хароҷоти маблағҳои махсус**

1. Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, муассисаю ташкилотҳои аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти муассисаю ташкилотҳои дахлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 40 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 25 фоизи маблағҳои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи

нақлиёт, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, дастгоҳҳои марказӣ ва мақомоти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои махсуси дигар муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ, сарпарастӣ, мақсадноки супоришӣ аз ҳисоби бучети давлатӣ ва Хазинаяи сарватҳои давлатии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар се моҳа ба бучети дахлдор ворид карда мешаванд.

2. Ба муассисаю ташкилотҳои бучетӣ истифодаи маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ) берун аз низоми хазинадорӣ (дар ташкилотҳои қарзӣ) манъ аст. Дар ҳолати риоя нагардидани низоми мазкур маблағҳои ошкоргардида пурра ба даромади бучети дахлдор ситонида мешаванд.

3. Дар сурати аз ҳаҷми маблағи дар бучети давлатӣ тасдиқшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва ба қисми даромад ва хароҷоти бучети давлатӣ тағйироти дахлдор ворид намояд.

#### 4. Дар соли 2018:

– дар ҳолати иҷро нагардидани қисми даромади Бучети давлатӣ ва норасоии маблағ барои пардохти хароҷоти дар бучет пешбинигардида, маблағгузори пардохти музди меҳнат, хизматрасониҳо аз рӯи истифодабарии қувваи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналии вазорату идораҳо ва муассисаю ташкилотҳои махсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда мешавад;

– 50 фоизи маблағҳои аз ҳисоби додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағҳои аз ҳисоби истифодабарии захираҳои рақамгузори бадастовардаи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади бучети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад. Боқимонда 50 фоизи маблағ дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монанди шуда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд;

– маблағҳое, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии (ба истисноии пардохт барои додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили иттилоотии электронӣ) Вазорати қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии дар хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегарданд, баъди пардохт ба буҷет мутобиқи қисми 1 ҳамин модда, дар сметаи ягонаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузориҳои фаъолияти онҳо ва сохтмони таъмири биноҳои маъмури рағона карда мешавад;

– маблағҳои аз ҳисоби додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили иттилоотии электронӣ бадастовардаи Вазорати қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 100 фоиз ба фонди андухтии воқеъ дар Сарраёсати хазинадорӣ мараказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, хароҷоти он тибқи фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешавад;

– дар ҳолати норасоии маблағҳои дар буҷет барои нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ, консулгарии ва намояндагиҳои дар хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида, фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешаванд.

5. Бақияи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии дар хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 1 январи соли 2018 ба вучуд омадааст, ба буҷети ҷумҳуриявӣ баргардонида намешавад ва хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузориҳои хароҷоти буҷети соли 2018 пешбинишуда рағона карда мешаванд.

## **Моддаи 20. Суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ**

1. Дар соли 2018 воридот ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ ба андозаи 5 фоиз аз ҳисоби иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, инчунин 10 фоизи маблағҳои махсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии стандартизатсия,



метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 Ҷоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти шиносномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаю ташкилотҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, ба истиснои муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли муқаррар карда шаванд. Ворид намудани маблағҳо ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо тартиби муқарраргардида тибқи дастурамали аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида амалӣ карда мешавад.

2. Харочоти маблағҳо аз суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузори сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо фармоишҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

#### **Моддаи 21. Имтиёзҳо барои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти қудратӣ**

1. Имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани рухсатӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз муқаррар гардидааст, дар як сол як маротиба, дар доираи маблағҳои пешбинигардида, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохт карда мешавад.

3. Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбариқунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағе, ки тибқи Қонуни мазкур барои фонди музди меҳнат дар сметаҳои ягонаи даромад ва харочоти вазорату идораҳои дахлдор тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

#### **Моддаи 22. Муқаррарот оид ба ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти**

## **гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. Аз 1 январи соли 2018 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 фоизи маблағҳои умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андоз, фоиз ва ҷарима аз рӯи онҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, низомҳои махсуси андозбандӣ ва андозҳои маҳаллӣ, ки дар ҷараёни фаъолияти назоратӣ ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30 фоизи хирочи гумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон раван карда мешаванд.

2. Маблағҳо аз ҳисоби даромадҳои андозӣ ба истиснои андозҳо ва низомҳои махсуси дар боло нишондодашуда бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ бо намуди андоз ворид карда шуда, ҳиссаи он мутобиқи банди 1 моддаи мазкур ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, барои маблағгузори тadbирҳои пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбат ба онҳо татбиқ намегардад.

### **Моддаи 23. Андозаи нишондиханда барои ҳисобҳо**

Аз 1 январи соли 2018 нишондиханда барои ҳисобҳо ҷихати ҳисобкунии андоз, боч, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, мучозоти ҷаримаӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургҳои арзиши ҳадди ниҳой (поёнӣ ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 50 сомонӣ муқаррар карда шавад.

### **Моддаи 24. Муқаррарот оид ба пардохти маблағ тибқи ҳалномаҳои суд ва ба бучет ворид намудани ҷаримаҳо ва дигар пардохтҳо ҳангоми риоя накардани қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. Муқаррар карда шавад, ки ҳалномаҳои суд дар бораи рӯёнидани зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағҳои сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти онҳо амалӣ карда мешаванд.

2. Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ барои риоя накардани қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла аз ҳисоби мусодираи молу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулӣ воридшуда ва ҳамчунин ҷуброни зарари молиявии дар натиҷаи риоя накардани интизоми молиявӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ расондашуда, ба истиснои маблағҳои, ки аз вайронкунандагони қонунгузориҳои заминситонида мешаванд, ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шаванд.

### **Моддаи 25. Тасдиқи ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016**

1. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 аз рӯи даромад ба маблағи 18483788 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 18294331 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбат ба хароҷот ба маблағи 189458 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

2. Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 барои пардохти уҳдадорихои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ бо дарназардошти хизматрасонии он ба маблағи 1105804 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

### **Моддаи 26. Муқаррарот оид ба ворид намудани тағйирот ба Буҷети давлатӣ**

1. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйир додани ҳаҷми қисми буҷет тағйирот ворид намояд.

2. Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истеҳсолот (қор ва хизматрасонӣ), андозаи нарх, меъёри андоз, заминаи андозбандӣ, инчунин тағйирёбии сохтори муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷетҳои дахлдор тағйирот ворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байни буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва буҷетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байниҳамдигарӣ мегузаронад.

3. Мақомоти молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе чунин ҳисоби байниҳамдигариро метавонанд байни бюджетҳои маҳаллии дахлдор амалӣ намоянд.

**Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур**  
Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2018 мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти**  
**Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Лоиҳа

Замимаи 2 ба моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018»  
аз соли 2017, №

**Харочоти бюҷети ҷумҳуриявӣ  
аз рӯи гуруҳбандии барномавӣ барои соли 2018**

бо сомони

Гуруҳбандии барномавӣ	соли 2018
<b>04-Маориф</b>	<b>745 307 540</b>
ТМУ001-Таҳсилоти миёнаи умумӣ	872 475
ТМК001-Таҳсилоти миёнаи касбӣ	50 027 538
ТММ007-Таҳсилоти иловагӣ	10 362 965
ТУК001-Таҳияи маводи таълимӣ ва услуб (кор/фаъолияти методӣ)	3 892 878
ТММ002-Таҳсилоти миёнаи умумӣ барои кудакони болаёқат	24 898 832
ТИН001-Такмили ихтисос	17 797 222
ТSM001-Таҳияи сиёсат, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва танзим	2 129 570
ТММ004-Таҳсилоти миёнаи умумӣ барои кудакони ятим дар интернатҳо	16 753 836
ТММ003-Таҳсилоти миёнаи умумӣ барои кудакони маъҷуб дар интернатҳо	6 872 159
ТММ006-Таҳсилоти махсусгардонидаи умумӣ барои варзиш равонашуда	2 213 299
ТИК001-Таҳсилоти ибтидоии касбӣ	63 636 361
ҒҮМ001-Барномаҳои давлатии соҳаи маориф	329 353
ТОК001-Таҳсилоти олии касбӣ	214 344 252
ТОК003-Дастгирии таҳсилоти касбии духтарон	2 644 705
ҒИТ001- Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ	9 203 904
ТОК002-Тайёр намудани мутахассисон дар хориҷи кишвар	7 457 943
ТУК002-Таҳия ва чопи китобҳои дарсӣ	1 252 702
ТММ005-Таҳсилоти махсусгардонидаи умумӣ барои рушди фарҳанг равоншуда	7 341 925
ТМУ051-Маблағгузори асосии марказонидашуда дар сатҳи таҳсилоти умумӣ	133 700 000

Гуруҳбандии барномавӣ	соли 2018
ТОК051-Маблағгузории асосии марказонидашуда дар сатҳи таҳсилоти олии касбӣ	73 412 403
ҒҮМ002-Чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ дар соҳаи маориф	84 769 405
TSM002-Назорати давлатӣ дар соҳаи маориф	827 230
ТІК002-Таҳсилоти касбии калонсолон	1 726 273
ТММ001-Таҳсилоти умумии махсус барои кӯдакони душвортарбия	1 215 692
ҒҮМ004-Ислоҳоти соҳаи маориф бо дастгирии донорон	2 953 000
ҒҮМ005-Тестгузаронӣ ва арзёбии дониш	917 205
ҒҮМ003-Стипендияи президентӣ ва ҷоизаҳои давлатӣ	1 754 413
404002-Таҳсилоти касбии калонсолон	-
ТІН003-Қарзи имтиёзнok барои беҳтар намудани шароити модии омузгорон	2 000 000
<b>05-Тандурустӣ</b>	<b>282 130 395</b>
НТМ003-Солимии рӯҳӣ	11 446 488
TST001-Сиёсат, машварат, мониторинг ва танзим (дастгоҳи марказии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли)	2 318 290
НТМ007-Хизматрасониҳои кардиологӣ	9 817 040
TST003-Назорати фаъолияти тиббӣ	2 440 260
ТТІ001-Илми тиб ва тадқиқотҳо	8 904 609
НТМ002-Солимии репродуктивӣ ва БРАҶИ	8 665 447
НДТ001-Хизматрасонии дигари тиббӣ	5 412 008
НТМ008-Дигар барномаҳои хизматрасониҳои махсусгардонидашуда	29 184 184
НТМ005-Таботати саратоншиносӣ	5 636 379
BSA002-Бартараф намудани эпидемия ва назорати санитарӣ	3 588 684
НТМ001-Таботат ва пешгирии бемории сил	9 651 882
BSA003-Эмгузаронӣ	14 359 810
НТМ004-Пешгирӣ ва муолиҷаи нашъамандӣ	2 908 369
НТМ006-Пешгирӣ ва назорати (ВИЧ/СПИД) ВНМО/ АПНМ	2 230 853
ТТІ002-Баланд бардоштани иқтидор ва таҳсилоти кормандони соҳаи тандурустӣ	2 341 704

<b>Гуруҳбандии барномавӣ</b>	<b>соли 2018</b>
TST005-Чорабиниҳои марказонидашуда барои дастгирии муассисаҳои соҳаи тандурустӣ	57 392 508
TTS004- Хизматрасонии тиббии барқарорсозӣ	9 643 278
TST002-Назорати фаъолияти фармасевтӣ	1 255 880
BSA001-Пешгирӣ ва тарзи ҳаёти солим	831 232
TTS002-Хизматрасонии госпиталии бисёрсоҳа	41 236 276
TST041-Рушди хизматрасонии тиббӣ	6 750 000
HTA001-Кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ (КАТС)	115 214
TST051-Сармоягузорию марказонидашуда дар соҳаи тандурустӣ	46 000 000
<b>06- Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ</b>	<b>507 590 854</b>
TSI-Барномаи «Таҳияи сиёсати давлатӣ, танзими меъёрӣ ва ҳуқуқӣ, идора ва арзёбӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ»	971 690
TIK001-Таҳсилоти ибтидоии касбӣ	4 083 903
TTI001-Илми тиб ва тадқиқотҳо	405 955
TSI001-Идоракунии маъмурӣ ва танзим	24 007 029
НИА004-Таботати санаторию курортҳои эҳиёчмандон	4 045 783
НИА001-Хизматрасони иҷтимоӣ ба кӯдакон дар муассисаҳои статсионарӣ	9 406 421
НИА003-Хизматрасони иҷтимоӣ ба пиронсолон дар муассисаҳои статсионарӣ	9 071 537
НИА002-Хизматрасони иҷтимоӣ ба маъҷубони калонсолон дар муассисаҳои статсионарӣ	12 426 954
KDI051-Сармоягузориҳо дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ	6 300 000
НИА005-Бозомӯзӣ ва тақмили ихтисоси кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли	907 293
KDI001-Таъминоти кафолати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли	340 991 835
KIU001-Кӯмакҳои иҷтимоии унвонӣ ба оилаҳои камбизоат	86 652 454
НИА006-Хизматрасонии иҷтимоӣ ба кӯдакону калонсолон дар марказҳои будубоши рӯзона	8 320 000
<b>09- Комплекси сӯзишворию энергетикӣ</b>	<b>2 076 485 277</b>
TSE001-Танзими маъмурии соҳа	2 542 160
TSE002-Назорати энергетикӣ	3 534 530
RSE051-Истеҳсол ва интиқоли қувваи барқ	2 059 891 681
TSE003-Таҳқиқ ва тадқиқот дар КСЭ	364 606

Гуруҳбандии барномавӣ	соли 2018
RSS002-Истихроҷ ва коркарди нафту газ	5 360 000
RSE043-Сарчашмаҳои дигари қувваи барқ	312 300
RSS003-Таъмини беҳатарии экологӣ (радиатсионӣ)	4 480 000
<b>10- Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор</b>	<b>160 036 628</b>
RSC009-Хизматрасони байторӣ	8 159 679
TSK001-Таҳияи сиёсат, ва идоракунии маъмури	9 876 568
RSC008-Рушди хушзоткунии чорвои калон ва майдаи шохдор	2 289 662
TSK002-Назорати давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ	5 449 235
RSR006-Фитосанитария ва карантини растаниҳо	912 387
RTI003-Сиёсати техникӣ ва рушди инфраструктураи кишоварзӣ	39 822 078
TSE005-Назорати захираҳои оби	52 201 830
RTI001-Илми амалӣ	1 099 148
RSR001-Зироатҳои ғалладонагӣ, картошка, хурока чорво	1 172 871
RSR008-Мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳои боғу ток	1 153 247
TSK043-Рушди заминҳои кишоварзи ва низомҳои обёри	11 280 208
RSC007-Беҳтар намудани ҳолат ва самаранок истифода бурдани чароғҳо	694 283
RSR002-Санчиши навъҳои зироатҳои кишоварзӣ	683 079
RTI002-Меъёр ва тадқиқоти меҳнат дар соҳаи кишоварзӣ	364 078
RTI051-Сармоягузориҳои асосии муттамарказ	14 880 000
RSR007-Мубориза бар зидди малаҳ	4 701 275
RTI043-Сармоягузориҳои дигар	2 797 000
RSR003-Боғу тоқпарварӣ	1 000 000
RSC006-Рушди соҳаи биотехнологияи чорво	1 500 000
<b>12- Нақлиёт ва коммуникатсия</b>	<b>172 764 412</b>
RKA001-Дастгирии давлатии хизмати алоқа	2 353 950
TSN003-Назорат дар соҳаи нақлиёт	3 530 860
TSN001-Идора дар соҳаи нақлиёт	4 588 290
RHR043-Рушди шабакаи роҳҳо	59 728 000
RHR001-Нигоҳдори ва истифодаи роҳҳо	87 146 112
TSN043-Низоми автоматии идора ва назорат	687 200



<b>Гуруҳбандии барномавӣ</b>	<b>соли 2018</b>
RAG001-Субсидия барои интиқоли мусофирони автомобилӣ	400 000
NRO002-Субсидия барои интиқоли мусофирони роҳи оҳан	80 000
RNA001-Субсидия барои интиқоли мусофирони авиатсионӣ	50 000
RHR051-Сохтмон ва таҷдиди роҳҳо	14 000 000
RKA002-Дастгирии давлатии хизмати почта	200 000

Лоиҳа

Замимаи 3  
ба моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018»  
аз соли 2017, №

Буҷети Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди  
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018

бо ҳазор сомонӣ

Номгӯи даромад ва хароҷотҳо	2018
Даромади умумӣ, аз ҷумла аз ҳисоби:	2 730 823
- андози иҷтимоии ташкилотҳои буҷетӣ	983 823
- андози иҷтимоии ташкилотҳои ғайрибуҷетӣ	1 682 000
- мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ	65 000
Хароҷот, аз ҷумла барои пардохти:	2 730 823
- нафақа	2 488 599
- кумакпулиҳо	154 809
- барои ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон	3 222
- мусоидат ба шуғли аҳоли	16 793
- барои нигоҳдории Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	27 000
- дигар хароҷот, аз онҳо:	40 400
барои дафтарчаҳои нафақавӣ	400
хизмати бонкӣ	20 000
баргардонидани қарз	20 000

Даромад ва хароҷоти Бюҷети Агентии суғуртаи иҷтимоӣ  
ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018

бо ҳазор сомонӣ

Номгӯи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо	Даромади бюҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	Хароҷот барои пардохти нафақа, кумакпулиҳо ва хароҷотҳои дигари Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	Мусоидати молиявие (субвенсия), ки ба раёсат ва шубҳаҳои Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа чудо карда мешаванд	Ҳиссаҷудокунии маблағ аз андози иҷтимоӣ аз андозсупорандагонӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон	79 110	123 937	44 827	-
Вилояти Хатлон	554 057	808 603	254 546	-
Вилояти Суғд	701 913	757 144	55 231	-
шаҳри Душанбе	957 732	316 692	-	641 040
шаҳри Ваҳдат	52 528	76 038	23 510	-
шаҳри Роғун	65 811	14 189	-	51 622
шаҳри Турсунзода	43 304	85 278	41 974	-
шаҳри Ҳисор	43 210	64 120	20 910	-
ноҳияи Варзоб	12 496	23 519	11 023	-
ноҳияи Рашт	16 999	26 053	9 054	-

ноҳияи Лахш	9 720	17 055	7 335	-
ноҳияи Нуробод	8 136	17 940	9 804	-
ноҳияи Рудакӣ	56 489	87 902	31 413	-
ноҳияи Сангвор	4 255	5 550	1 295	-
ноҳияи Тоҷикобод	5 222	8 823	3 601	-
ноҳияи Файзобод	12 529	22 236	9 707	-
ноҳияи Шаҳринав	14 912	30 519	15 607	-
Андозсупорандагони азим	27 400	-	-	27 400
Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, аз ҷумла:	65 000	245 225	-	-
Ҷамағӣ	2 730 823	2 730 823	539 837	720 062